

157114 - Дуо кардан дар назди қабр баъд аз дафн суннат аст

савол

Хукми баъд аз дафн дар назди қабр истода, дуо кардан чист?

Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Дуо кардан дар ҳаққи маййит пас аз дафн суннат аст. Чуноне ки дар ҳадиси Усмон ибни Аффон (Аллоҳ аз ў хушнуд бод) омадааст, ки ў гуфт: Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) чун аз дафни маййит фориғ мешуд, дар назди қабри ў истода мегуфт: "Барои бародаратон истиғфор кунед ва барои ў устувориро талабед, зеро ў ҳоло пурсида мешавад". Ривояти Абудовуд (3221) ва Шайх Албонӣ онро дар китоби "Саҳиҳу Абидовуд" саҳех шуморидааст.

Шавконӣ (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) мегӯяд: "Дар ҳадис, машрӯ'ияти истиғфор ва талабидани устуворӣ барои маййит, пас аз дафн баён шудааст, зеро ў дар он ҳолот пурсида мешавад". Поёни сухан аз китоби "Найлу-л-автор" (4/110).

Ибни Мунзир (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) мегӯяд:

Ҷумҳури олимон гуфтаанд, ки дуо кардан дар назди қабр пас аз дафни маййит машрӯ' аст. Очуррӣ ва дигарон гуфтаанд: Пас аз дафн каме истодан ва дар ҳаққи маййит дуо кардан мустаҳаб аст. Тирмизӣ мегӯяд: Дуо дар ҳаққи маййит ҳангоми дафн, барои маййит мададест пас аз намози ҷаноза, зеро намози ҷаноза ба монанди аскаронеанд, ки назди дари подшоҳ ҷамъ шуда, барояш шафоат мекунанд. Дар назди қабр истода ва устуворӣ талабидан, барои аскарон мадад аст. Он лаҳзаи вазниkest барои маййит, зеро бар даҳшат ва саволи Мунқару Накир дучор шудааст. Поёни сухан аз китоби "Ҳошияту-р-равз"-и Ибни Қосим (3/124).

Дар "Ал-Мавсуъату-л-фиқхийя" (4/14) омадааст: "Истиғфор ибодати қавлī аст. Барои майит анҷом додани он ҷоиз аст. Пас аз дафн, мустаҳаб аст, ки гурӯҳе аз мардум истода, барои майит ифтиғфор намоянд. Зоро ӯ, дар он лаҳза дар пурсиши Мункарӯ Накир қарор дорад. Ҷумҳури фақеҳон онро равшан баён кардаанд". Поёни сухан.

Шайх Ибни Боз (раҳмати Аллоҳ бар ӯ бод) мегӯяд: "Пас аз дафн, барои майит устуворӣ ва мағфират талабидан суннат аст". Поёни сухан аз "Маҷмуъу-л-фатово" (13/205).

Шайх Ибни Усаймин (раҳмати Аллоҳ бар ӯ бод) мегӯяд: "Пас аз дафн, дар назди қабр истодан ва дар ҳаққи майит дуо кардан суннат аст, зоро паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) чун аз дафни майит фориғ мешуд, дар назди қабри ӯ истода мегуфт: "Барои бародаратон истиғфор кунед ва барои ӯ устувориро талабед, зоро ӯ ҳоло пурсида мешавад". Поёни сухан аз "Лиқоу-л-боби-л-мафтуҳ" (рақами 118).

Аллоҳ донотар аст.